

Ба Шурои диссертациони 6D.KOA- 029-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Муминов Аҳмад Исмаатович – доктори илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, мувофиқи банди 62 «Низомномаи Шурои диссертационӣ» ва бандҳои 71 ва 72-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ҳамчун муқарризи расмӣ диссертатсияи Пиров Аламшо Каримович дар мавзӯи «Ҳувияти чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ», ки ба Шурои диссертациони 6D.KOA-029-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ) пешниҳод шудааст, розигиямро тасдиқ менамоям.

Тибқи банди 62 «Низомномаи намунавӣ оид ба Шуроҳои диссертационӣ» ва бандҳои 71 ва 72 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021 тасдиқ шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионӣ «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:

1	Насаб, ном, номи падар	Муминов Аҳмад Исмаатович
2	Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи он диссертатсия химоя шудааст	Доктори илмҳои фалсафа, аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ
	Унвони илмӣ	Дотсент
	Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, дотсенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафа
3	Рақами телефони тамос, почтаи электронӣ, сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»	Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи С.Аюбӣ, хонаи 106/1. Тел.: (+992) 903200461 Почтаи эл.:
4	Номгӯйи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзӯи	1. Религиозный экстремизм: сущность и явления, формы проявления и пути их решения в постоянно меняющемся

<p>диссертатсия дар мачаллаҳои тақризшаванда дар панҷ соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад).</p>	<p>современном обществе. Монография. Душанбе. 2017. 250 с.</p>
	<p>2. Религиозный экстремизм в современном Таджикистане и пути ее устранения. Вестник Таджикский национальный Университет. Серия социально-экономических и общественных наук. №.2/4. С. 295-297. 2017г.-1п. л</p> <p>3. Ҳамоҳангии амалии стратегияи зиддитеррористии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мамлакатҳои дигар //Вестник Таджикского национального университета.Серия социально-экономических и общественных наук. №.2/9. С.297-301. 2017</p> <p>4. Формы, способы и методы борьбы религиозного экстремизма и терроризма в современном обществе// Вестник Таджикского национального университета.Серия гуманитарных наук. №.3/5. 2017г.С. 136-141</p> <p>5. Ташаккули падидаи «дунявият» дар давраи соҳибистиклолии Тоҷикистон // Ахбори Академияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон.Серияи илмҳои иҷтимоӣ ва ҷамъиятӣ. №.3. С.-124-129. 2020</p> <p>6. Қобилият ва роҳҳои ташаккули он дар хизматчиёни ҳарбӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.Серияи илмҳои иҷтимоӣ ва ҷамъиятӣ. 2020. №.5. С.220-224.</p> <p>7. Дизайн ҳамчун ҷаҳолияти эстетикӣ // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ.2020. №4. С.106-110.</p> <p>8. Дизайн ҳамчун ҷаҳолияти касбӣ. // Гузоришҳои АМИТ.Серияи илмҳои иҷтимоӣ ва ҷамъиятӣ. 2020 №.4(012). С.50-55.</p> <p>9. Моделҳои муносибати байниҳамдигарии давлат ва дин // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ.2020. №4. С.66-69.</p> <p>10. Мафҳуми субот ва носуботӣ дар</p>

	<p>системаҳои ҷамъиятӣ // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Серияи илмҳои иҷтимоӣ ва ҷамъиятӣ. 2020. №3. С.169-174.</p> <p>11. Мақоми иттилоот дар системаи амнияти иттилоотӣ.//Гузоришҳои АМИТ.2021. №2. С.129-136.</p> <p>12. Нақши дин дар низоми давлатдорӣ дунявӣ // Маҷмӯаи мақолаҳои Конференсияи илмӣ-назариявии байналмилалӣ “Масоили мубрами илмҳои ҷомеашиносӣ дар замони муосир” – Душанбе, 2021. С.53-59.</p> <p>13. Фаҳмиши муосири диндорӣ, дин ва давлати дунявӣ // Ахбори АМИТ. 2022. №2(22). С.61-66.</p>
--	--

Доктори илмҳои фалсафа,
дотсенти кафедраи таърихи фалсафа ва
фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафаи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муминов А. И.

Имзои Муминов А. И.-ро
тасдиқ мекунам

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои
махсуси ДМТ



Тавкиев Э.Ш.